

Тарофаи “PREMIUM”

ҶСП “Бонки Байналмилалии Тоҷикистон” барои кортҳои пардохтии VISA Platinum, UPI Platinum

Хизматрасонӣ	PREMIUM
Дастраскунонӣ ба муштарӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва минтақаҳои, ки сохторҳои амалиёти бонк фаъолият доранд.	Ройгон
Хизматрасонии моҳонаи корт	- Соли аввали хизматрасонии корт ройгон - Солҳои минбаъда ройгон дар ҳолати доштани бақияи камнашавандаи миенарузона зиёда аз 5 000 сомони ва ё қарзи овердрафтии баробар ба он - 5 \$ дар дигар ҳолатҳо.
Асъори ҳисоб	- TJS - USD
Пардохти аввалия	- 1000 TJS - 100 USD
Амонати суғуртавӣ	-
Интишори ғайринавбатии корт бо ПИН-рамз бо хоҳиши муштарӣ	2.00 в.ш.
Зиёд намудани ҳудуди рузонаи корт	Ройгон
Хизматрасонии смс паём барои як моҳ	Ройгон - 5 \$ дар ҳолати пайваст намудани рақами хориҷа.
КэшБэк барои истифода намудани корт	Стандартӣ - Ҳаҷми максималии КэшБэк барои як амалиёт 500 сомонӣ - Ҳаҷми максималии КэшБэк барои як моҳ 5 000 сомонӣ
Ҳисоби фоиз ба бақия	4% солона

Амалиётҳои дохилибонкӣ (us on us)	
Гирифтани пули нақд дар давоми моҳ	- Ройгон то 10 000 сомонӣ. - 1,00 % ба қисми маблағи бештар аз 10000 сомонӣ гирифташуда
Пардохт намудани молу хизматрасониҳо	0%
Интиқоли маблағ аз корт ба корт (аз равонкунанда)	0%
Конвертатсия барои амалиётҳои дохил кардан ва гирифтани пули нақд	аз 0,5%

Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия	0,04 \$
Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ	0,5 \$
Пардохт намудани ҳаққи маблағ ба шахсони сеюм тавассути банкомат	0%
Ворид намудани пули нақд тавассути Банкомат ва POS-терминал	0%

Амалиётҳои дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон (us on them)	
Гирифтани пули нақд	- тариқи банкомат 1,00% min 1,00 \$ - тариқи пос-терминал 1,5% min 1,5 \$
Пардохт намудани молу хизматрасониҳо	0%
Конвертатсия барои амалиётҳои дохил кардан ва гирифтани пули нақд	аз 0,5%
Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия	0,3 \$
Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ	0,5 \$
Интиқоли маблағ аз корт ба корт (аз равонкунанда)	0%

Амалиётҳои берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон (us on them)	
Гирифтани пули нақд	- тариқи банкомат 1,50% min 3,00\$ - тариқи пос-терминал 2,5% min 4,00\$
Пардохт намудани молу хизматрасониҳо	0%
Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия	0,3 \$
Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ	0,8 \$
Интиқоли маблағ аз корт ба корт (аз равонкунанда)	0%

Ҳудудҳои амалиёти тариқи кортҳои PREMIUM					
Дар як руз	Ҳамагӣ	Гирифтани пули нақд	Пардохт намудани молу хизматрасониҳо	Пардохт намудани молу хизматрасониҳо дар интернет	Шумораи амалиёт
Умумӣ	4000	4000	4000	1500	10

Он-банк амалиётҳо	4000	4000	4000	1500	10
Амалиётҳо дар шабакаи беруна бо кортҳои асъори ҳисобаш сомонӣ	1500	500	1500	1500	10
Амалиётҳо дар шабакаи беруна бо кортҳои асъори ҳисобаш доллари ИМА	4000	4000	4000	4000	10

*Воҳиди шартӣ баробар аст ба доллари ИМА